

18 06 2019



Доналд Туск, президенти Шӯрои Аврупо, ки 29 - 30 май дар раъси як хайати баландпоя бо сафари расмӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошт, баъд аз анҷоми мулоқоту музокироти сатҳи олий натиҷаҳои сафараш ба кишвари моро мусбат арзёбӣ кард.

Ин меҳмони олимаком баъд аз мулоқот бо Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳузури доираи васеи хабарнигорон бо каноатмандии зиёд аз раванди тавсеаи равобити судманди Тоҷикистону Иттиҳоди Аврупо ситоиш кард. Ӯ гуфт: «Сафари ман ба кишвари шумо дар ҳоле иттифок афтод, ки чанде қабл Стратегияи нави Иттиҳоди Аврупо оид ба кишварҳои Осиёи Марказӣ қабул гардид. Бо ин сафар, боздиди нахустини президенти Шӯрои Аврупо ба Тоҷикистон анҷом шуд. Яъне, ман аввалин шахсе ҳастам, ки дар ин мақом ба кишвари шумо омадам. Ин баёнгари он аст, ки мо сидқан ҷонибдори таҳкими густариши ҳамкориро бо Тоҷикистон ва кишварҳои минтақаи Осиёи Марказӣ ҳастем. Дар Иттиҳоди Аврупо ба нақш ва мавқеи стратегии Тоҷикистон дар ҳалли масоили минтақавӣ эҳтиром мегузоранд».

Президенти Шӯрои Аврупо изхор дошт, ки Тоҷикистон дар хифзи амнияти суботи минтака нақши калидӣ дорад. Ӯ зимни боздиди худ аз марзи Тоҷикистону Афғонистон, ба корҳои анҷомшудаи марзбонӣ ва шароити хизматӣ дар дидбонгоҳҳои сарҳадӣ баҳои баланд дод. «Ман аз он ба ваҷд омадам, ки шумо барои ҳимоят аз марз чи корҳои судмандеро анҷом додаед. Дар ин замина, бояд ба нақши Тоҷикистон дар маъмурияти марзҳои Осиёи Марказӣ низ эҳтироми зиёд коил шуд. Иттиҳоди Аврупо дар таҳкими сарҳадот, мубориза бо терроризм, қочоқи маводи муҳаддир ва экстремизми хушунатбор бо ҳамаи кишварҳои Осиёи Марказӣ, баҳусус Тоҷикистон, ҳамкорӣ намуда, дар ин самт ба дастгириҳои молиявӣ авлабият хоҳад дод».

- Ман имрӯз аз пириҳои Помир низ дидан кардам ва шохиди он будам, ки тағйири иқлим ба пириҳо чи таъсире гузоштааст. Обшавии пириҳо бар асари тағйири иқлими сайёра, на танҳо моёи нигарониҳои кишвари шумо, балки минтақа ва саросари олам аст. Иттиҳоди Аврупо барои пешгирии тағйироти иқлим барномаҳои зиёдеро рӯи даст дорад. Умедворам, ки Тоҷикистон дар ин масъала коршарики асосии мо хоҳад буд. Зеро Тоҷикистон дар ҳалли масоили глобалии ҷаҳон яке аз кишварҳои пешсаф аст. Чомаи ҷаҳон борҳо шохиди ташаббусҳои неку башардӯстонаи Президенти Тоҷикистон буданд, баҳусус дар самти мудирияти истифодаи оқилонаи захираҳои обӣ. Боздид аз Сарез маро ба ваҷд овард. Дар миёни кӯҳсор ганҷинае нухуфтааст, ки наҷотбахши аҳли башар буда метавонад. Холо дар ҷаҳон нарасидани оби тоза мушкили асосӣ ба шумор меравад ва сахми Тоҷикистон дар ҳалли ин масъалаи доғ бузург аст. То ҳол ҷор пешниҳоди Тоҷикистон дар масъалаи оби тоза аз ҷониби чомаи ҷаҳонӣ пазируфта шуда, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун сиёсатмадори башардӯст ва ташаббускори сатҳи байналмилалӣ эътироф гардидаанд. Зеро Тоҷикистон бо ҷунин сарватҳои бузурги табиӣ таҳти сарвари Ҷаноби Олӣ худро дар ҳалли мушкилоти норасоии оби тоза қанор нагирифта, баръакс дар ин самт пешоҳанг аст. Воқеан, мардуми тоҷикро шахсияте роҳбарӣ мекунад, ки мардуми бисёре аз кишварҳои сайёра доштани ҷунин Сарварро орзу мекунанд, - изхор дошт Доналд Туск.

Фирӯзи РАХМОНИЁН,
«Ҷумҳурият»